

УДК 82  
ББК 83.3

**ЗИКРИ ҶАШНИ САДА ДАР  
АШЬОРИ ШОИРОНИ  
АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОЧИК  
(ҚАРНХОИ IX-X)**

**ОТРАЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА  
САДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
АРАБОЯЗЫЧНЫХ ПЕРСИДСКО-  
ТАДЖИКСКИХ ПОЭТОВ  
(IX-X ВЕК)**

**REFLECTION OF SAD-HOLIDAY IN  
THE WORKS OF PERSIAN-TAJIK  
POETS (IX-X CENTURIES) WRITTEN  
IN ARABIC**

**Ҳомидиён Ҳикматшоҳ Комили,**  
и.и.филол, доцент кафедраи филологияи  
араби МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров”  
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

**Ҳомидиён Ҳикматшоҳ Комили,**  
к.филол. и., доцент кафедры арабской  
филологии ГОУ “ХГУ им. акад. Б. Гафурова”  
(Таджикистан, Ҳуджанд)

*Homidiyon Hikmatshoh Komili, candidate of  
philological sciences, Associate Professor of the  
department of Arabic literature under the SEI  
“KhSU named after acad. B.Gafurov” (Tajikistan,  
Khujand) E-MAIL: komili1978@mail.ru*

**Калидвоҷаҳо:** давраи арабизабони адабиёти форсу тоҷик, шоирони арабисарои форсу  
тоҷик, Мехёри Дайлами, Абулқосим ал-Матраз, ҷаини Сада, ҷаини Навruz,  
таъсир ба фарҳанги арабӣ

Анъанаи таҷлии ҷаинҳои бостонии Эрон – Сада ва Наврӯз баъди барқарор  
гардидаи ислом дар Эрони Ғарбӣ дар қаламрави давлатҳои Оли Бӯя ва Оли Зиёр дар  
асоси эҷодиёти шоирони арабисарои эронитабор ба ришини таҳлил қашида шудааст.  
Зикр гардидаааст, ки анъанаҳои ҳалқҳои эронитабор ба адабиёти араб таъсирӣ  
назаррас расонидаанд, ки дар ин бобат вуруди унсурҳои лексикии форсӣ ба забони  
арабӣ, аз ҷумла номҳои идҳои Сада, Мехрғон, Наврӯз дар гунаҳои муарраби Садақу  
Мехрҷон ва Найруз шаҳодат медиҳанд. Ашъори ба ҷаини Сада баҳшидаи шоирони  
арabisaroи эронитабор Мехёри Дайлами, Абулқосим ал-Матраз баррасӣ гардидаааст.  
Қайд шудааст, ки ба ҷаинҳои қадимаи эронӣ на танҳо асарҳои манзум, инчунин  
рисолаҳои мансур низ баҳшида шудаанд, ки намунаи он “Китоб-ул-аъёд ва фазоили-л-  
Найруз”-и вазири Оли Бӯя Соҳиб ибни Аббод мебошад.

**Ключевые слова:** арабоязычный период персидско-таджикской литературы,  
арабоязычные персидско-таджикские поэты, Меъёр Дайлами, Абулькасым аль-  
Матраз, праздник Сада, праздник Навruz, влияние на арабскую культуру

Проанализированы традиции отмечания древнеиранских праздников Сада и Навруз  
после установления ислама в Западном Иране на территории государств Зияридов и  
Бувайхидов на основе творчества арабоязычных поэтов персидского происхождения.  
Отмечается, что культурные традиции ираноязычных народов оказали большое влияние  
на арабскую литературу. Об этом свидетельствует проникновение персидско-  
таджикских лексических элементов в арабский язык, в частности названий праздников  
Сада, Мехрғон и Навруз в арабизированной форме – Садак, Мехрджон, Найруз.  
Изучены произведения арабоязычных поэтов персидского происхождения, Мехъёра

Дайлами, Абулкасъма аль-Матраза и других, посвященные описанию праздника Сада. Отмечается, что древнеиранским праздникам посвящены не только поэтические произведения, но и прозаические трактаты, образцом которых можно считать книгу известного бувайхидского vizirя Сохиба ибн Аббада “Китаб аль-а`яд ва фазоили-н-Найруз” (“Книга о праздниках и достоинствах Навруза”).

**Key-words:** the period of Persian-Tajik literature written in Arabic, Persian-Tajik poets who wrote in Arabic, Mehyor Dailami, Abulkasym al-Matraz, Sad-holiday, Navruz-holiday, influence over Arabian culture

The article dwells on the traditions of celebrating ancient Iranian holidays Sad and Navruz after the establishment of Islam in Western Iran on the territory of Ziyarids' and Buvayhids' states; the creation of Arabic-speaking poets of Persian origin serving as a ground. It is underscored that cultural traditions of Iranian peoples exerted a great sway over Arabian literature. Penetration of Persian-Tajik lexical elements into the Arabic language testifies to it; the names of the holidays Sad, Mekhrgon and Navruz in Arabic pronunciation sound as Sadak, Mekhrijahn, Nayruz. The author has studied the works of Arabic-speaking poets of Persian origin, such as Nishopuri Mustayfi, Mekhyor Dailami, Abulkasym al-Matraz and others. He marks that not only poetical productions are devoted to ancient Iranian holidays, but prosaic treatises either; the pattern of the latters is objectified by the book of the famous vezir of Buvayhids Sohib ibn Abod “Kitab al-a`yad va Fazoili-n-Nayruz” (“The Book about Holidays and Virtues of Navruz”).

Чашни Сада яке аз идҳои қадимаи анъанавии тоисломии мардуми эронитабор ба ҳисоб меравад, ки таърихи кухан дошта, тӯли қарнҳои зиёд дар манотики мухталифи Эронзамин таҷлил мегардид. Баъди интишори дини ислом ва фарҳангӣ забони арабӣ дар қаламрави Эронзамин низ ин иди миллӣ идома дошта, дар манотики мухталифи форсизабонон, аз ҷумла гарбии Эрон дар ҳудуди ҳукумати Зиёриёну Бувайхиён ҷашн гирифта мешуд. Шоҳону амирони эронӣ ин идро, ки аз ниёгонашон чун анъанаи миллии аҷдодӣ бокӣ монда буд, бо шукӯҳу шаҳомати хос ҷашн мегирифтанд. Бино ба маълумоти аксари сарчашмаҳои таъриҳӣ, аввалин нафаре, ки баъди пазирофтани дини ислом ҷашни Садаро аз сари нав оғоз намуд, асосгузори давлати Зиёриёни эронитабор Мардовичи Зиёрӣ мебошад. Дар ин бора муаллифи “Таҷориб-ул-умам” чунин менависад: “Чун шаби оташафӯзии ҷашни Сада наздик мешуд, бо фармони Мардовичи Зиёрӣ дар талу теппаҳои атрофи шаҳри Исфаҳон ҳезуму ҳошок ҷамъоварӣ шуда, дар он шаб оташ афрӯҳта мешуд” [9, 2, 271]. Таҷлили ҷашни Сада дар қаламрави амирону вазирони Бувайҳӣ низ ривоҷ дошт, ки ин нуктаро муаллифи “Ятимат-уд-даҳр фӣ маҳосини аҳли-л-аср” дар китоби ҳуд низ таъқид намудааст [3, 3,324]. Табиист, ки шоирону сухансароёни ҳавзаҳои адабии сулолаҳои мазкур, аз қабили Абулғазл ибни Амид (ваф:360/970), Абулғатҳ ибни Амид (337/947-367/977), Соҳиб ибни Аббод (326/937-385/995), Бадеуззамони Ҳамадонӣ (358/969-398/1008), Абӯбакри Хоразмӣ (323/933. ваф. 383/993 ё 393/1003), Абӯалии Мискавайҳ (325/936-421/1030), Ибни Ҳаҷҷоҷ (тав. ва ваф. номаълум), Абуисҳоқ Собии Ҳарронӣ (313/925-384/994), Абулқосими Заъфаронӣ (тав. ва ваф. номаълум), Ибни Саъдон (ваф.374/984), Ҳорун ибни Мунаҷҷим (276/889-352/963), Қозии Гургонӣ (ваф:392/1001), Абулҳусайнӣ Ҷавҳарӣ (тав. ва ваф.номаълум), Абулаббос Иброҳими Заббӣ (ваф.399/1008), Абӯсаъиди Рустамӣ (тав. ва ваф.номаълум), Абдуссамад ибни Бобак (ваф.410/1020),

Абулхусайни Бадехӣ (тав. ва ваф. номаълум), Абулҳасан ибни Фориси Лугавӣ (329/941-395/1004), Абулхусайни Ҷувайрӣ (тав. ва ваф. номаълум), Абулфараҷи Исфаҳонӣ (284/894-356/966), Абульъало Асади Исфаҳонӣ (тав. ва ваф. номаълум), Ҳасан ибни Мухаммади Мухаллабӣ (291/903-352/963), Ҳозини Исфаҳонӣ (тав. ва ваф. номаълум), Абӯмансур ибни Ҷабон (тав. ва ваф. номаълум), Абулфайёз Табарӣ (тав. ва ваф. номаълум), Абӯсаъд Наср ибни Яъқуб (тав. ва ваф. номаълум) ва дигарон дар осори манзуму мансури худ ба мавзӯъ ва суннатҳои адабиёти аҷодии худ, яъне адаби форсу точик аҳамияти хосса медоданд. Аз ҷумла, онҳо мақоми хоссаи иду маросимҳои тоисломии эронӣ, чун ҹашни Мехргон, Сада ва Наврӯзро дар осори худ таъкид карда, нисбат ба ойину суннатҳои қадимаи ниёғони худ таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамуданд. Мавриди зикр аст, ки ҹашнҳои мазкур бо ном ва истилоҳҳои тоҷикии худ тавонистаанд, вориди адабиёти араб ва адаби арабизабони форсу точик гарданд. Масалан, вожаи "نوروز" "navrӯz" бо каме тағиরот дар адабиёти араб бо истилоҳ "نیروز" "nayrӯz" ва қалимаи "مهرگان" "مهرгон" бошад дар гунаи "مهرجان" "مهرҷон" дар адабиёти араб ва адаби арабизабони форсу точик ба назар мерасад. Аммо, вожаи "سده" "сада"-и форсӣ-тоҷикӣ нисбат ба қалимаҳои "navrӯz" ва "مهرгон" бо андаке аз тағиироти ҳарфҳои аслии қалима, яъне шакли зоҳирӣ форсии худро дигаргун намуда, ба адаби арабӣ ворид шудааст. Аз ҷумла, онро дар гунаи "سدق" "сазак", ки шакли муарраби форсии Сада аст ва он аз қалимаи "сад"-и форсӣ-тоҷикӣ гирифта шудааст, дар осори манзум ва мансури арабӣ метавон пайдо намуд.

Масалан, Абусолеҳ ибни Саҳл ибни Аҳмад ибни Нишопурии Муставфӣ шоири арабизабони форсу точик (тав. ва ваф. номаълум) дар яке аз қасоиди худ ҹашни Садаро тавсиф намуда, баъзе аз ҳасоиси хоси онро таъкид кардааст:

من الی ما جل منه ودق	أرى اللّٰهَ مَا يهُوَ مَا استطعْفُوا
يقيعون رسماً لهذا السدق	وكلَّ بقدارِ امكانيهم
فجئتُ السكّيتَ غداً السبق	وأصبحتُ عن شأوهِم قاصراً
لأنفذا نحوكم في طق (3,5,310)	لو كان في قضتي مُهْجِّي

(Тарҷума: Мардумро мебинам, чи каму чи беш аз некие, ки онро писандидаанд, ба дигарон ҳадя мекунанд.

Ва ҳар яки онҳо ба андозаи имконияташ он расми рӯзи Садаро ичро мекунад.

Аз сабқат намудани онҳо дар ин кор кӯтоҳӣ намудам, ҳамон рӯзи сабқат бо аспи заиф омадам.

Ва агар ҷони ман дар қабзаам мешуд, бегумон онро барои шумоён дар табаке мефиристодам).

Аз аёти мазкур ҷунин бармеояд, ки ҹашни Сада натанҳо афрӯҳтани оташу раксу бозӣ, ҳамчунин дар худ ҳайру садақа ва дастгирии мардумро дар он рӯз нисбат ба ҳамдигар дар худ гунҷонидааст. Бояд таъкид намуд, ки дар ҹашни Сада дар ин аҳд, дар баробари фаъолиятҳои фарҳангӣ, ҳамчуни баъзе ҳолатҳои иҷтимоиро метавон пайдо намуд. Масалан, дар ин рӯз мардум ҷунон ба ҳайр намудан ва дастгирии ҳамдигар мепардохтаанд, ки ҳатто шоир дар шеъри худ ғулув намуда, таъкид менамояд, ки агар ҷонро ба табак ҳадя карда мешуд, ман бе шак онро барои дӯстон ирсол менамудам. Бинобар ин, яке аз анъанаҳои ин рӯз ҳайру садақа нисбат ба ҳамдигар ба шумор мераftааст.

Ҳамчунин, ҹашни Сада дар адабиёти араб ва адаби арабизабони форсу точик таъсири амиқи худро гузоштааст. Чунки шоирону сухансароёни давр дар эҷодиёти

худ доир ба шаби нахусти чашни Сада, оташ афрухтан, фурӯзон намудани шамъҳо, барпо кардани маҷlisҳои бодагусориву тараб ва дигар шурути хоси он, қасоиди зиёди тӯлоние дар мадҳу васф ва ҳамрияву таҳnиятҳои чашнҳои муҳталиф сурудаанд. Аз ҷумла, шоири арабизабони форсу тоҷик Мехёри Дайламӣ (ваф. 428/1037) шоҳ Азизуддавларо, ки ба фурӯzon намудани оташ дар бурҷҳои қалъаяш дар шаби чашни Сада иҷозат дода буд, табрик намуда, сипас ўро ба фарорасии иди мазкур табрик мекунад ва роҷеъ ба тавсифи ид мегӯяд:

انتشرت فيه بني كسرى وما زموا لا بل تَسَاهَمَ فيها الْعُرْبُ وَالْعَجَمُ فَخَرَا، وَقَوْمٌ يَرُونَ النَّارَ رَغْمَ وَالْمَادِحِينَ فَقَدْ قَالُوا بِمَا عَلِمُوا حَجَابٌ عَنْ طَالِبٍ مَعْرُوفٍ إِذْدَحُوا	رسَمَ مِنَ النُّخْلِ كَانَ الْمَلْكُ عَطَّلَهُ تُعْمَى عَلَى الْعُجْمِ حَصَّتُهُمْ كَرَامَتُهُمْ قَوْمٌ يَرُونَ الْقَرْيَ بِالنَّارِ يُكَسِّبُهُمْ لَا تَنْكِرُنَّ كُثْرَةَ التَّسَاءَلِ مَا اقْتَرَحُوا مِنْ أَوْقَدَ النَّارَ مَطْرُوقًا وَمَنْ رَفَعَ الْ
---	--

(6, 3, 360)

(Яъне: Ин ойинест (Сада -Х.Х.) аз бахшишҳо, ки онро подшоҳ бекор карда буд ва ҳар он чи фарзандони Кисро анъана гузоштаанд, ту эҳӯ намудӣ.

Хушо ба ҳоли Аҷам, ки маҳсуси ин кароматанд (Сада-Х.Х.), на балки дар он низ Арабу Аҷам саҳм гузоштаанд.

Қавме омадани меҳмонро аз оташ мебинанд, ки он барояшон фахр мебошад ва қавми дигаре оташро Худои худ ҳисоб мекунанд.

Ҳаргиз зиёд будани пурсандагонро, модоме ки онҳо хуш сухан гӯянд ва мадҳкунандагонро, ки онон он чӣ донанд, гуфтаанд, инкор макун.

Шахсе оташро барои раҳнамоӣ фурӯzon мекунаду нафаре пардаро аз пеши ҳаводорони он боз медорад, ки зиёд омаданд).

Бояд гуфт, ки шоири дар абёти аввали сонӣ, хини тавсифи шаби Сада, таърихи пайдоиши онро ба шоҳони тоисломии Эрон нисбат дода, ин чашнро аз анъанаҳои хоси мардуми эронитабор шуморида, дар интишори он Арабу Аҷамро саҳим медонад. Сипас, дар абёти баъдӣ, баъзе ҳусусиятҳои оташро зикр намуда, чунин таъкид менамояд, гурӯҳе аз мардум оташро Илоҳ мешуморанд, ки ин ишора ба дини маҷусӣ мебошад, аммо дигар мардум тавассути оташ барои худ иззату ифтихор касб мекунанд. Албатта ин ишора аст ба меҳмоннавозӣ ва меҳмонпазирии мардуми бодиянишини араб, чунки онҳо дар аҳди тоисломӣ ва баъди он чунин анъана доштанд, ки шабона барои пазироӣ мусоғирон оташ гирон менамуданд, то макони сукунати онҳоро пайдо намуда, меҳмонашон гардад.

Ҳамчунин, дар бораи бузургдории чашни Сада ва тавсифи он муаллифи “ал-Комил фи-т-таърих” ҳикояеро меорад, ки он ба ҳодиса ва воқеаҳои соли 484 ҳичрӣ рост меояд. Дар соли мазкур масъулони шаҳри Бағдод барои гузаронидани чашни Сада шаҳрро чунон омода намуда буданд, ки таъриҳ мислашро надида буд, ки дар он ҳамаи меҳмонон, амирону вазирон ва аҳолии шаҳр иштиrok намуданд (8,8,475-476). Доир ба ин чашн ва омодагии саросарии шаҳри Бағдод шоирону сухансароён ашъори зиёде сурудаанд. Аз ҷумла, Абулқосим ал-Матраз (тав. ва ваф. номаълум) ин шаби чашни Садаро дар қасидае, ки бист мисраъро фарогир мебошад, тавсиф намуда, дар абёте аз он чунин ишора мекунад:

من نار قلبي أو من ليلة السذق بُسْدَفَةُ اللَّيلِ فِيهَا غَرَّةُ الْفَلَقِ (8, 8,475)	وَكُلُّ نَارٍ مِنِ الْعَشَاقِ مُضْرِبةٌ نَارٌ تَحْلَتْ بِهَا الْفَلَمَاءُ وَاسْتَبَهَتْ
---	--

(Тарчума: Ҳар оташи афрухтае, ки аз ошиқон аст, ё аз оташи сӯзони даруни ман ва ё аз оташи шаби Сада аст.

Оташе, ки бо он зулмати сиёҳии шаб фурӯзон гашту, торикии он ба сафед шудани субҳ монанд шуд).

Шоир, дар ин абёт нахуст тамоми оташро аз сузу гудоз ва оташи қалби ошиқони дилдода дониста, сипас онро ба оташи бисёр сӯзони ҹашни Сада, ки бо як омодагиву тайёрии комил ҳангоми барпо намудани ҹашн даргиронда мешуд, монанд кардааст.

Абулхайр Муфаззал ибни Саъиди Азизӣ яке аз шоирони арабисаройи дарбори Азизуддавла, бахшида ба ҹашни Сада қасидаи тӯлоние дар мадҳи шоҳ навиштааст. Вай дар қасидааш нахуст шоҳро ба хотири таҷлили ин рӯз табрик намуда, сипас шаби ҹашни Садаро бо тамоми хусусиятҳояш дар шеъри худ тасвир намудааст. Дар қасида аслан оташи шаби ҹашн бисёр тавсиф шуда, инчунин осмону замин, офтобу моҳтоб, ситораҳову сайёраҳо, шамъ ва ғайра низ зикр гардидааст. Шоир бо истифода аз санъати муболига, равшании оташро аз нури ситораҳо қавитар тасвир намуда, таъкид менамояд, ки дар шаби мазкур ситораҳову сайёраҳо аз хичолат пинҳон гашта, аз тулӯй кардан худдорӣ мекунанд. Аз ҷумла, дар абёте аз қасидаи худ чунин мегӯяд:

يا عزيز الدولة الملك ال منضي للهجد والحسب

كيف يخشى الدين حادثة وعزيز الدين في حلب

أوقدت تحت الغمام فما يلقها من مُرْزٰة يدُّب

ليلة غابت كواكبها حجلاً مَنَا فِلَمْ تُؤْبَ (7,1,217)

(Яъне: Эй Азизуддавла подшоҳи бадастоваранди бузургиву шараф.

Чи хел дин аз офате метарсад, дар ҳоле ки ту қавиироди дин дар Ҳалаб ҳастӣ.

Дар зери абрҳо оташ фурӯзон кардӣ, ки бар ҳар абрे расид дар ҳақиқат об шуд.

Ин шаб (яъне шаби Сада - Ҳ.Ҳ.) шабест, ки дар он ситораҳо шарм дошта пинҳон гашта, намудор намешаванд).

Шоир дар абёти мазкур ба амир Азизуддавла, ки яке аз подшоҳони замони хилофати исломӣ ба шумор мерафт, хитоб намуда дар бораи оташ ва фурӯзон намудани он дар ҹашни Сада, ки он аз анъанаҳои тоисломии мардуми эронитабор маҳсуб мешавад, сухан мекунад. Бояд таъкид намуд, ки афрухтани оташ ва дар атрофи он давр задан аз нигоҳи баъзе намояндагони дини ислом амали номашрӯй маҳсуб мешавад, чунки онро ба дини мачусият нисбат медиҳанд, вале шоир таъкид менамояд, ки баргузории ин ҹашн ва бузургдории шаби Сада яке аз анъанаҳои миллӣ буда тамоман ба дин ва маросими динӣ робитае надорад. Агар он ба дин робитае медошт, бояд нахуст аз ҹашнгирӣ он подшоҳону амiron ва сиёсатмадорони замони ҳукуматҳои исломӣ чилавгири менамуданд.

Ҳамин тавр метавон зикр намуд, ки ашъори шуарои мазкур далел бар он ҳаст, ки қасоиди дар бораи ҹашни Сада навиштаи шоирони давр, яке аз навъҳои густариш-ёftai назми аҳди мазкур ба ҳисоб меравад. Гузашта аз таранnumи ҹашнҳои қадимаи аҷдодӣ дар ашъори шоирони ин давр, ҳамчунин китобҳо ва рисолаҳо низ таълиф мешуданд. Аз ҷумла Соҳиб ибни Аబбод рисолае бо номи “Китоб-ул-аъёд ва фазоилин-Найруз” (Китоб доир ба идҳо ва фазилатҳои Наврӯз) дар бораи ҹашнҳои суннатии мардуми Эронзамин таълиф намудааст. Аз номи рисола дониста мешавад, ки дар он қалимаи “аъёд” “идҳо” истифода гардидааст, ки он натанҳо дар бораи Наврӯз, балки дар бораи ҳамаи идҳову ҹашнвораҳои қуҳани эронии тоисломӣ таълиф шудааст. Мутаассифона китоби мазкур то замони мо нарасидааст, чунки баъди аз миён

рафтани хонадони Бувайхиён, қаламрави ҳукумати онҳо аз ҷониби Фазнавиён фатҳ карда шуд. Аз ҷумла замоне, ки Султон Маҳмуд вориди шаҳри Рай мешавад ба вай иттилоъ медиҳанд, ки дар китобхонаи шаҳри мазкур, яъне китобхонаи Соҳиб ибни Аббод вазири донишманди ин хонадон танҳо китобҳои роғизиёну мӯътазила нигоҳдорӣ мешавад. Султон Маҳмуд фармон медиҳад, ки китобҳои илми қаломро чудо намуда, боқӣ ҳамаро оташ зананд, ки дар ин бора Ёқут ҷунин меорад: “Пас аз он ки Султон Маҳмуд онро ба оташ қашид, фехристи китобҳои онро пайдо намудам, ки даҳ мӯҷаллад буд” (4, VI, 259). Гумон бурда мешавад, ки китоби “Китоб-ул-аъёд ва фазоили-н-Найруз”-и Соҳиб ҳамроҳи дигар осори ҷамоваринамудаи ў ба коми оташ қашида шуда аз байн рафтааст. Бо вуҷуди то замони мо нарасидани китоби мазкур ҳам, таълифи он аз ҷониби адиби арабизабони тоҷик, бори дигар шахсияти онҳоро ҷун посдор ва эҳёгари расму одатҳои мардумӣ ва суннатҳои адабиву фарҳангии тоисломии эронӣ дар муҳити исломии қарни X ва дар қолаби адабиёти арабизабон намудор месозад.

Ҳамин тавр, метавон ҳадс зад, ки шоирони асрҳои нахусти исломӣ ва, маҳсусан, адибону сухансароёни аҳди Зиёриёну Бувайхиён аз шуарое маҳсуб мешаванд, ки дар ҳама анвои осори манзуми арабизабон ва мавзӯъҳои тоисломии мардуми эронитабор ва расму анъанаҳои онҳо, ашъоре аз худ ба ёдгор монда, нахуст дар рушди адабиёти арабизабони форсу тоҷик ва сониян дар пешравӣ ва шукуфойии адабиёт ва фарҳангии муштараки арабӣ-мусалмонӣ саҳми худро гузаштаанд, ки онро муҳаққиқони гузаштаву имрӯзаи араб эътироф намудаанд. Ин қабил шоирону нависандагон бо сабк, забон ва қолаби шеъри арабӣ мазмун ва рӯҳи адабиёт ва фарҳангу тамаддуни қуҳани тоисломии эрониро ворид намуда, дар идомаи суннатҳои адабиёти аҷдодии худ саҳми назаррас гузаштаанд.

#### **Пайнавишт:**

1. ал-Боҳарзӣ, Абуҷайиб. *Думят-ул-қаср ва усрату аҳл-ил-қаср*. 3-аҷзо. Байрут. Дор-ул-ҷил, 1415.
2. Тавҳидӣ, Абуҳаён Алӣ ибни Аббос. ал-Имтиноъу ва-л-муонаса. 3-аҷзо. ал-Қоҳирату, 1939-1944.
3. ас-Саълибӣ, Абдулмалик ан-Найсабурию. *Ятимат-уд-даҳр фӣ маҳосии аҳл-ил-ъаср*. 7-аҷзо. Таҳқиқу Муғид Муҳаммад. ал-Қоҳирату. Дор-ул-кутуб-ил-имия. 2000.
4. ал-Ҳамавӣ, Ёқут Шаҳобиддин. *Муъҷам-ул-удабо*. 20-аҷзо. ат-Табъат-ус-сонияту. Байрут, Дор-ул-ғиқр, 1980м/1400к.
5. Собӣ, Ҳилол ибну Муҳсин. *Китоб-ул-вузаро*. Таҳқиқу Абдуссатор Аҳмад Фараҷ, - Миср, бе то, 1938.
6. Ибн ал-Адим. *Миҳёр*. Дивону Миҳёр ад-Дайламӣ. Ҷузъу 3. Димашқ, 475с.
7. Ибн ал-Адим. Умар убну Аҳмад. Зубдат-ул-ҳалаб мин торихи Ҳалаб. Ҷилду 1. 739с.
8. Ибн ал-Асир, Алӣ ибни Муҳаммад. ал-Комилу фи-т-торих. Ҷузъу 8. 159с.
9. Мисқавайҳ, Абуалӣ ар-Розӣ. *Таҷориб-ул-умам*. 7-аҷзо. ат-Табъату-с-соният. Таҳқиқу Абулқосим Имомӣ, Сурӯш, Текрон 1379ш.
10. аз-Зуҳайрӣ, Маҳмуд Ғановӣ. ал-Адабу фӣ зили бани Бувайҳ. ал-Қоҳирату, 1368, 380с.

#### **Reference Literature:**

1. Boharzi, Abulhasan Ali ibn Hasan. “Dumyat-al-Kasr va Usratu Ahli-l-Asr” (Depiction of Palace and Images of Contemporaries). – Beirut: The Tree of Knowledge, 1414 hijra.

2. Tavhidi, Abuhayon. “Al-Imtinau va-l-Mua` Nasa” (*The Book of Sweetness and Entertainment*). In 3 volumes. – Cairo, 1939-1944.
3. as-Saalabi, Abdumalik. “Yatimat-ud-Dahr fi Mahosin Ahl al-Asr” (*The Century Pearl in Wonderful Creations of Contemporaries*). In 7 volumes. Research by Mufid Muhammad. – Cairo: *The Tree of Book and Science*, 2000.
4. al-Hamavi, Yakut Abu Abdallah Shikhabaddin “Mudjam ul-Udabo” (*Anthology of Men-of-Letters*). In 20 volumes. The 3-d edition. – Beirut: *The Tree of Thought*, 1400 (1980).
5. as-Sabi, Hilol ibn Muhsin. “Kitab al-Vuzara” (*The Book about Vezirs*). Research by Abdusattar Ahmad Faraj. – Egypt, 1938.
6. Ibni Adim. Mekhyor. *The Divan* by Mekhyor Dayolami. – Damascus, V.3. – 475 pp.
7. Ibni Adim. Umar ibni Ahmad. *Great Men from Alleno and their Role in the History of the City*.
8. Ibn al-Asir, Uzzuddin Abulhasan ibn Abulkaram. “al-Kamilu fi-t-Tarikh” (*Complete Code of History*). In 13 volumes. – Beirut: *The Tree of Generating Knowledge*, 1385 (1965).
9. Miskavayh, Abu Ali ar-Razi “Tajorib-al-Umam” (*Peoples` Ordeals*). In 7 volumes. The 2-nd edition. Research by Abulkasim Imami. – Tehran: *Herald*, 1379 hijra.
10. Zuhairi, Mahmud al-Ganavi. “al-Adabu fi Zilli bani Buvaih” (*Literature in the Epoch of Buvayhids*). – Cairo, 1368 hijra.